

БА ТАВАҚҚУҲИ МОЛРАСОНУ ПУДРАТЧИЁН !!!

АМИТ Ховар аз 07.02.2020 №12

ДАЪВАТНОМАИ ИШТИРОК ДАР ОЗМУНИ ХАРИД

Комиссияҳои муштаракӣ озмуни хариди **Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон** (минбаъд – мақомоти ваколатдор, суроға: Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, кӯчаи Шота Руставелӣ 22, тел: 221-47-03, 223-11-80) ва ташкилотҳои харидор довталабони салоҳиятдорро барои иштирок дар озмунҳои хариди номгуӣ зерини мол, кор ва хизматрасонӣ, ки дар як давр гузаронида мешаванд, даъват менамоянд:

№	Ташкилоти харидор	Ному насаб ва телефони и шахси масъул	Усули харид	Предмети харид	Воҳиди ченак	Миқдор	Сана ва вақти кушодани лифофаҳо
82/1-28	Кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҲҚТ	227-66-60	Хариди электронӣ	Молҳои конселярӣ, хоҷагидорӣ ва масрафӣ	Номгуӣ	43	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
83/1-29	Раёсати Қўшунҳои дохилии ВҚД ҚТ	227-66-60	Хариди электронӣ	Қисмҳои эҳтиётии автомобилҳо	Номгуӣ	290	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
84/1-30	Сарраёсати иҷроии ҷазои ҷиноятии Вазорати адлияи ҚТ	227-66-60	Хариди электронӣ	Маводи театрӣ	Номгуӣ	2	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ

85/1-31	МД “Маркази миллии тавонбахшии кӯдакони маъюб Чорбоғ”	227-66-60	Хариди электронӣ	Молҳои хоҷагидорӣ	Номгӯӣ	57	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
86/1-32	МД “Маркази миллии тавонбахшии кӯдакони маъюб Чорбоғ”	227-66-60	Хариди электронӣ	Инвентари мулоим ва либоси расмӣ	Номгӯӣ	15	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
79/2-39	МИҲД ш. Ҳисор	227-65-78	Хариди электронӣ	Бюллетенҳо	Номгӯӣ	2	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
87/2-40	МД “Нигохдории боғу гулгаштҳо, майдончаҳои варзишӣ ва бозии кӯдакон”-и МИҲД н. Шохмансур	227-65-78	Хариди электронӣ	Тухми гулҳо	Номгӯӣ	11	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
88/2-41	МД Маркази тиббии шаҳрии №3	227-65-78	Хариди электронӣ	Маводҳои хӯрокворӣ	Номгӯӣ	17	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
89/9-12	Маркази тиббии шаҳрии №3	44-600-25-04	Хариди электронӣ	Маводҳои доруворӣ	Номгӯӣ	37	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ

90/9-13	Муассисаи давлатии ободонӣ ва кабудизоркунии назди МИХД ш. Ҳисор	44-600-25-04	Хариди электронӣ	Бензин Сӯзишвории дизелӣ	Литр	2000 4000	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
20/11-2	Мактаб-интернати ҷумҳуриявӣ барои кӯдакони ятими н. Ёвон	227-66-04	Хариди электронӣ	Маводҳои хӯрокворӣ	Номгӯй	35	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
12/17-9	МД “Маҷмааи тандурустии Истиқлол”	227-66-04	Хариди электронӣ	Қисмҳои эҳтиётии автомобилҳо	Номгӯй	19	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
17/17-13	МД “Боғи фарҳангӣ-фароғатии Ҷавонон”-и ш. Душанбе	227-66-04	Хариди электронӣ	Гулҳои тубакӣ	Номгӯй	5	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
03/17-1	МД “Маҷмааи тандурустии Истиқлол”	227-66-04	Хариди электронӣ	Молҳои конселярӣ	Номгӯй	11	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
04/17-2	МД “Маҷмааи тандурустии Истиқлол”	227-66-04	Хариди электронӣ	Молҳои хоҷагидорӣ	Номгӯй	14	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ

24/17-19	Муассисаи махсусгардонидашудаи нақлиёти тиббии Раёсати тандурустӣ	227-66-04	Хариди электронӣ	Қисмҳои эҳтиётии нақлиётҳо	Номгӯй	153	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
23/17-18	Муассисаи махсусгардонидашудаи нақлиёти тиббии Раёсати тандурустӣ	227-66-04	Хариди электронӣ	Бензин, дизел, равғанҳои молиданиии техникӣ	Номгӯй	7	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
22/17-17	Маркази минтақавии хизмати иҷтимоӣ ба нафақахӯрон ва маъюбони ш. Душанбе	227-66-04	Хариди электронӣ	Маводҳои хӯрокворӣ	Номгӯй	38	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ

Ваколатдор ба суроғаи дар боло зикршуда мурочиат намоянд.

1. Довталабоне, ки хоҳиши дар озмун иштирок кардан доранд, баъди супоридани ҳаққи бебозгашт, ҳуччатҳои тендерии худро дар лифофаҳои муҳракдашуда, ба суроғаи дар боло зикршуда то **вақти дар сутуни «Сана ва вақти кушодани лифофаҳо»** муайяншуда пешниҳод намоянд. Мухлати муқарраршуда муҳлатест, ки баъди анҷоми вақт аз довталабон пешниҳодот қабул карда намешавад.

Лифофаҳо бо пешниҳодоти довталабон аз ҷониби комиссияҳои муштарак тибқи тартиби муқарраргардида кушода мешаванд. Намояндагони довталабон ҳуқуқ доранд, ки дар раванди озмун иштирок намоянд.